

ПОКРО АЗ НОПОК ЧУДО КАРДАН

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیه]

Солеҳ ибни Фавзон

Таҳия: [islamhouse.com\ tajiki](http://islamhouse.com/tajiki)

2013 - 1434

IslamHouse.com

التمييز بين الطيب والخبيث

«باللغة الطاجيكية»

صالح بن فوزان الفوزان

إعداد: دار الإسلام / طاجيكي

2013 - 1434

IslamHouse_{com}

ПОКРО АЗ НОПОК ЧУДО КАРДАН

Худованд ба Паёмбари худ мефармояд:

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالظَّبِيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثُرَةُ الْحَبِيبِ فَأَنَّقُوا اللَّهَ يَأْوِي إِلَيْهِ بِإِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠]

"Бигү нопоку пок баробар нест, агарчи бисёр будани нопокҳо туро ба шигифт андозад. Пас шумо эй соҳибхирадон аз Худо битарсед, то растагор шавед"

Сураи Моида, 100

Ин раҳмати илоҳист, ки Худованд дар ин чаҳон чизҳои бо ҳам зидро оғаридааст, поку нопок, хубу бад, мӯъмину кофар ва фоидаю зарар, то бандагонашро озмоиш ва имтиҳон намояд.

Дар ояти боло Худованд баробариро байни поку нопок инкор мекунад, зеро пок манфиат дорад ва нопок зарар.

Агарчи миқдори нопоки хеле зиёд бошад ва ҳатто таъсири худро дар баъзе чизҳои пок расонда бошад ҳам, бояд ҳақиқати он ошкор шавад ва носараву қалбаки буданаш фош гардад.

Лафзи нопок дар ин ҷо инсон, кор, сухан, мол, ҳўрока, нўшоки ва ғайраро дар бар мегирад.

Дар ҳамаи номбаршудаҳо пок ҳам дида мешавад, нопок ҳам, ки ҳаргиз бо ҳам баробар нестанд.

Одамони поку нопок баробар нестанд, чунон чи Худованд мефармояд:

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْدَنَ﴾ [السجدة : ١٨]

"Оё мўъмин монанди фосиқ аст? Инҳо ҳаргиз баробар намешаванд"

Сураи Саҷда, 18

Боз Худованд мефармояд:

﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ

﴿الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾ [ص : ٢٨]

"Оё мо қасонеро, ки имон овардаанд ва амали солеҳ кардаанд, монанди фасодкорони рӯи замин мегардонем. Ва ё муттақиёнро монанди гунаҳкорон мегардонем"

Сураи Сод, 28

Боз Худованд мефармояд:

﴿أَمْ حِسَبَ الَّذِينَ آجْتَرَحُوا الْسَّيِّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا

﴿الصَّلِحَاتِ سَوَاءً مَكْحِيَاهُمْ وَمَمَأْتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية : ٤١]

"Оё қасоне, ки муртакиби гуноҳ мешаванд, гумон мекунанд, ки онҳоро бо қасоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, баробар мегузорем? Ва зиндагию марги онҳо баробар аст? Чи бад ҳукме мекунанд"

Сураи Чосия, 21

Худованд мефармояд:

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاقِرُونَ﴾

[٢٠] ﴿الْحَشْر﴾

"Баробар намешаванд асҳоби дўзах ва асҳоби чаннат. Асҳоби аннат начотёфтагонанд"

Сураи Ҳашр, 20

Худованд боз мефармояд:

﴿أَفَتَجِعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾ [القلم: ٣٦-٣٥]

[٣٦-٣٥]

"Оё момусалмононро монанди гунаҳкорон қарор диҳем? Шуморо чи шудааст? Чи гуна хукм мекунед?"

Сураи Қалам, 35-36

Ҳамчунин корҳои хуб бо корҳои бад баробар нестанд.

Худованд мефармояд:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْخَيْرَةُ وَلَا السَّيْئَةُ ۝﴾ [فصلت: ٣٤]

"Ва баробар нест кори хуб бо кори бад"

Сураи Фусилат, 34

Сухани хуб бо сухани бад баробар нест.

Худованд мефармояд:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلِّمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِثٌ

وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ جِينٍ يَأْذُنُ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَمَثُلُّ كَلِمَةٍ حَبِيشَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيشَةٍ أَجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ ﴿٤٧﴾ [ابراهيم: ٤٦-٤٧]

"Оё надиди, ки Худованд гуфтори покизаро ба дарахти покизае монанд кардааст, ки решаш устувору шохааш дар осмон аст.

Меваи худро ба дастури Худованд ҳар замон медиҳад.

Худованд масалҳоро барои мардум мезанад, шояд, ки онҳо панд гиранд.

Ва масали сузани нопок монанди дарахти нопок аст, ки аз замин решакан шуда ва ҳеч қароре надорад"

Сураи Иброҳим, 24-26

Худованд хабар додааст, ки қалимаҳои хуб ба сӯи ў мебароянд.

Худованд мефармояд:

﴿إِنَّهُ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الظَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]

"Ба сӯи ў боло меравад сухани хуш ва пок ва амали солеҳ онро боло мебарад"

Сураи Фотир, 10

Моли нопок бо моли пок баробар шуда наметавонад.

Паёмбар (с) хабар додааст, ки Худованд садақаро қабул намекунад, магар ин ки аз моли пок бошад ва агар аз моли нопок бошад, онро қабул намекунад.

Чуноне ки мефармояд:

"Хар садақае, ки банда аз моли покаш меқунад, Худованд چуз поки чизеро намегирад, Худованд онро бо дасташ мегирад"

Муттафақун алайхи

Дар сахехи Муслим аз Паёмбар (с) чунин ривоят омадааст:

"Худованд намозро бе таҳорат қабул намекунад ва садақаро аз моли ғулул қабул намекунад". Ғулул он молест, ки аз ғанимат ё байтулмол бо роҳи ҳалол ба даст наомадааст, он чи бо роҳи ҳалол ба даст наомада бошад, он нопок аст.

Таоми нопок бо таоми пок баробар нест. Худованд покро ҳалолу нопокро ҳаром гардонидааст.

Худованд дар васфи Паёмбараш мефармояд:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَابَتِ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

"Ва барои эшон покизаҳоро ҳалолу нопокиҳоро ҳаром мегардонад"

Сураи Аъроф, 156

Хўрдани таому шароби нопок дар дил, чисм ва рафтор таъсири бади худро дорад.

Худованд мефармояд:

﴿بَتَأْتِيهَا أَرْسُلُكُلُوا مِنَ الظَّبَابَتِ وَأَعْمَلُوا صَنْلِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]

"Эй паёмбарон, аз покизаҳо бихўред ва корҳои шоистаро анҷом дихед..."

Сураи Мўъминун, 51

Боз Худованд мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّاً مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢]

"Эй касоне, ки имон овардаед, бихүред аз неъматҳои покиза, ки рўзи додаем ва Худовандро шукур гўед, агар Ўро ибодат мекарда бошед"

Сураи Бақара, 172

Паёмбар (с) мефармоянд:

"Марде роҳи дарозро тай карда, мўйҳояш парешон ва либосаш губоролуд шуда, дастони худро тарафи осмон бардошта мегўяд: Худоё, Худоё, (локин) дар ҳоле, ки таомаш ҳаром, шаробаш ҳаром, либосаш ҳаром ва ғизояш ҳама ҳаром аст, пас аз кучо дуои ин мард қабул шавад"

Муслим

Маънии ҳадис он аст, ки Худованд аз тамоми айбҳо поку покиза аст ва Ў танҳо корҳои покро қабул мекунад.

Корҳоеро, ки аз фасоду палидиҳо ба монанди риё, худнамои, кибр ва дигар анвои ширк пок бошад. Ў садақаро қабул намекунад, магар дар сурате, ки он аз моли ҳалолу пок бошад ва суханеро қабул намекунад, магар пок бошад.

Худованд мефармояд:

﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الظَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُنْجَرُ يَنْهَا وَالْمُنْجَرُ يَنْهَا ﴾ [فاطر: ٦٠]

"Ба сүи Ў боло меравад сухани хуш ва пок ва амали солеҳ онро боло мебараад"

Сураи Фотир, 10

Худованд танҳо инсонҳоеро қабул мекунад, ки пок бошанд ва эшон мӯъминонанд.

Мӯъмин ҳамааш пок аст, дилаш, забонаш, танаш, зеро дар дили ў имон чой дорад ва ёди Худо дар забони ўст ва тамоми аъзои баданаш кори накӯ мекунанд. Ин аст самараи имон. Худованд тамоми корҳои мӯъминро қабул мекунад, зеро Ў танҳо хуширо қабул дорад.

Мо ҳамарӯза дар Аттаҳиёт меҳонем:

Дурудҳо ва покиҳо барои Худованд бод.

Бузургтарин сабаб дар ба даст овардани мӯъминон корҳои накӯро, ин истеъмоли таоми покиза аст, зеро мусалмон ҳамеша хўроки ҳалолро истеъмол мекунад.

Чизе, ки тамоми амалҳоро вайрон намуда, қабули онро ба даргоҳи Худованд манъ мекунад, ин истеъмоли таоми ҳаромаст.

Ҳамчуноне, ки дар ҳадиси касе, дастонашро ба сўи Худованд бардоштааст, омада буд:

"Худоё, Худоё, дар ҳоле, ки таомаш ҳаром, шаробаш ҳаром, либосаш ҳаром ва ғизояш ҳама ҳаром аст. Пас аз кучо дуояш қабул шавад".

Ин ҳадиси шариф далолат бар он мекунад, ки хўрдани ҳаром, нўшидани ҳаром ва пўшидани либоси ҳаром монеъи қабули дуо мегардад.

Дар ин ҳадиси шарифи Паёмбар бонги хатараст барои онҳое, ки лаҷоми нафси худро кушода гузоштаанд, то дар ҳама намуд молҳои ҳаром ва корҳои ҳаром даст зананд, монанди рибо, пора, дурӯғ, хиёнат ва фиреб дар ҳариду фурӯш ва аз худ кардани пулу моли мардум бо ҳиллаҳои гуногун ва савганди дурӯғ ва шоҳидони бардурӯғ.

Дар ин ҳадис бонги хатар аст барои онҳое, ки ҳаромро меҳўранду менўшанд, монанди онҳое, ки маводи мастиқунанда ва мухаддиротро истеъмол менамоянд, чун араку ҳашишу афюн. Онҳо чизҳоеро истеъмол менамоянд, ки ақлу ҳушро вайрон намуда, чисмро логар мекунанд ва мардиро мекушанд ва инсонро ба пасти ва анҷоми ҳама намуд расвоги мерасонад.

Чи гуна дуои ў қабул шавад? Чи гуна метавонад тоати Худоро чисме анҷом диҳад, ки аз ҳаром ғизо мегирад? Чи гуна аз ҷумлаи солеҳин мешавад инсоне, ки хўрокаш палидист?

Пас шумо, эй бандагони Худо, аз Худованд битарсед ва ба ҳалолҳои ў иктифо намуда, даст аз ҳама ғизоҳои ҳаром бардоред.

Худованд мефармояд:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجَسَ مِنْ أَلْأَوَّلِينَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الْرُّورِ﴾ [الحج : ٣٠]

"Шумо аз бутҳои палид ва гуфтори дурӯғ иҷтиноноб кунед"

Сураи Ҳаҷ, 30

Шумо забони худро ба гуфтани суханони рост ва покиза одат кунонед, монанди тиловати Қуръон, тасбех, таҳлил, такбир ва дуо, то шумо аз чумлаи касоне бошед, ки Ҳудованд дар бораашон мефармояд:

﴿وَلُكْلُ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ﴾

﴿الْأَنْعَمُ فِي الْهُكْمِ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَلَهُ الْأَسْلَمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبَتِينَ ﴾ [الحج : ٢٤]

"Ва ба гуфтори покиза ва роҳи писандида роҳнамои шаванд"

Сураи Ҳаҷ, 34

Шумо аз гуфтори палид парҳез кунед, монанди дурӯғ, ғайбат, суханчини, дашном, гувоҳи додан ба дурӯғ, савганди дурӯғ, фахшгӯи ва ин гуна суханонро нагӯед ва ба ин гуна суханон гӯш надиҳед, то шумо аз чумлаи ононе бошед, ки Ҳудованд дар ҳаққашон мефармояд:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا الْغَوَّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ﴾

﴿عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَّنَ ﴾ [القصص : ٥٥]

"Ва чун суханони беҳударо бишнаванд, аз он рӯй мегардонанд ва мегӯянд :Аъмоли мо марбут ба худамон аст ва кирдори шумо азони худатон. Салом бар шумо, мо ҷоҳилонро намехоҳем"

Сураи Қасас, 55

Худованд мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُو طَبِيبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعَدِّينَ ﴾ وَلَكُوْمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَبِيبًا وَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾﴾ [المائدة: ٨٧-٨٨]

"Эй касоне, ки имон овардаед, шумо чизҳои покизаеро, ки Худованд бароятон ҳалол гардонидааст, бар худ ҳаром накунед ва аз ҳад дарнагузаред, зоро Худованд таҷовузгаронро дӯст намедорад.

Ва аз он чи Худованд бароятон рӯзи додааст, ҳалолу покиза бихӯред. Ва азХудованде, ки ба Ӯ имон доред, битарсед"

Сураи Моида, 87-88

Эй мардум! Аз Худованди мутаол битарсед ва аз ҷумлаи мӯъминони содиқу покиза бошед ва аз палидону табаҳкорон дури ҷӯед.

Худованди бузург дар китоби муҳкамаш шуморо амр намудааст:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ أَلْزَكَوْهُ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّرَحُمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبه: ٧٦]

"Ва мардону занони мӯъмин ба ҳамдигар дӯстанд. Онҳо амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар мекунанд ва намозро барпо медоранд ва закот медиҳанд ва Худову Паёмбарашро итоат менамоянд.

Худованд ба зуди онҳоро мавриди раҳмати худ қарор медиҳад. Ҳамоно, Худованд нерўманди фарзона аст"
Сураи Тавба, 71

Боз Худованд мефармояд:

﴿أَلْحَبِيشَدُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْشُونَ لِلْخَيْشَدَتِ وَالظَّيْبَدُ لِلظَّيْبِينَ وَالظَّيْبُونَ﴾
﴿لِلظَّيْبَتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: ٢٦]

"Занони палид лоиқи мардони палиданд ва мардони палид низ лоиқи занони палиданд. Ва занони покдоман шоистай мардони покдоман ва мардони покдоман низ шоистай занони покдомананд"

Сураи Нур, 26

Яъне, занони палид ва ё суханони палид насиби мардони палид мегарданд ва мардони палид насиби занони палид ё суханони палид мегарданд.

Аммо занони хуб ва суханони хуб насиби мардони хуб мегарданд ва мардони хуб насиби занони хуб ва суханони хуб мегарданд.

Яъне, ҳар намуд инсонро тавре муомила мекунанд, ки лоиқи он аст.

Агар зан гирад, насибаш ҳамон намуд зане мегардад, ки худ ҳамон тавр аст ва агар бо ў сухан гўянд ҳам, ба ҳамон услугуб хитобаш мекунанд, ки лоиқи он аст.

Ҳамчуноне, ки Худованд палидҳоро аз покҳо дар ин дунё чудо намудааст, дар қиёмат ҳам онҳоро аз ҳам чудо мекунад.

Худованд мефармояд:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ يَوْمٌ إِذْ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّنِيلَحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا وَلِقَاءِي الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الروم: ١٤-١٦]

"Дар он рӯзе, ки қиёмат қоим мешавад, аз яқдигар чудо мешаванд. Аммо касоне, ки имон оварда, корҳои накӯ кардаанд, онҳо дар бое шодмон ва масрур хоҳанд буд. Ва аммо касоне, ки кофир шуда, оятҳои мо ва омадани охиратро дурӯғ мепиндоштанд, дар азоб гирифтор мешаванд"

Сураи Рум, 14-16

Биҳишт макони покон аст, ҳамчуноне, ки Худованд мефармояд:

﴿سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طَبِيعُمْ فَادْخُلُوهَا حَلِيلِينَ ﴿٧٦﴾﴾ [الزمر: ٧٦]

"Салом бар шумо, хуш бошед, ба биҳишти ҷовидона доҳил шавед"

Сураи Зумар, 73

Боз Худованд мефармояд:

﴿الَّذِينَ تَسْوَقُنُهُمُ الْمُلْتَكِّهُ ظَالِمُونَ أَنفُسِهِمْ فَالْقُوَّا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [التحل: ٢٨]

"Касоне, ки ба худ ситам раво доштаанд, дар муқобили малоикаҳо, ки ҷонашонро мегиранд, сари

таслим фуруд меоваранд, ки мо ҳаргиз кори баде накардем. Оре, албатта Худованд аз он чи шумо мекардед, огоҳ аст"

Сураи Наҳл, 28

Дўзах макони палидон аст.

Худовандмефармояд:

﴿لَيَسْبِّهُ اللَّهُ الْحَقِيقَةُ مِنَ الظَّالِمِ وَيَجْعَلَ الْحَقِيقَةَ بَعْضًا وَعَلَى بَعْضٍ﴾

﴿فَيَرَكُمْ وَجْهِيًّا فَيَجْعَلُهُ وَفِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٧]

"То Худованд палидро аз пок чудо намояд ва палидонро бар ҳам омехта намояд ва ҳамагонро дар оташи дўзах медарорад. Онҳо ҳамон зиён дидагонанд"

Сураи Анфол, 37

Пас Шумо эй бандагони Худо аз ўбитарсед ва покро аз палиди чудо намоед ва шумо худ аз чумлаи мӯъминони покиза бошед, ҳамеша таоми покиза истеъмол намоед, сухани хуш бигўед, ба даргоҳи Худованд бо амалҳои пок наздик шавед ва аз молҳои покиза садақа намоед, то ба сарои покон бирасед, ки он чаннат аст.

Шумо аз тамоми чизҳои палид дури чўед, сухан, хўрок, пўшок, кор ва рафтори палидро тарк намоед.

Аз мардону занони палид дур бошед, шояд аз оқибати бад раҳои ёфта, дохили чаннати

Парвардигори худ гардед ва дар он рўз бароятон бигўянд:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبَّعْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا حَلِيلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٦]

"Салом бар шумо, хуш бошед, ба биҳишт човидона дохил шавед"

Сураи Зумар, 73